

ХУЛОСАИ

комиссияи экспертии Шўрои диссертационии 6D.KOA-050 дар назди Донишгоҳи технологији Тоҷикистон ба диссертатсияи **Абдуллоева Ҳангома Файзуддиновна** дар мавзӯи: “**Коркарди технологиям маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловай орд аз донаи қадуи навъи маҳаллӣ**” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангурпарварӣ

Комиссияи эксперти дар ҳайати Муҳиддинов З.Қ. доктори илмҳои химия, профессор; Мирзозода Г.Ҳ. – номзади илмҳои техникӣ, дотсент; Яминзода З.А. – номзади илмҳои техникӣ, дотсент, ки бо қарори раиси Шўрои диссертационии 6D.KOA-050 дар назди Донишгоҳи технологији Тоҷикистон, ташкил шуда буд, диссертатсияи **Абдуллоева Ҳангома Файзуддиновна** дар мавзӯи: “**Коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодии ордӣ бо иловай орд аз донаи қадуи навъи маҳаллӣ**” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагиу полезӣ ва ангурпарварӣ дида баромада, ба чунин ҳулоса омаданд:

Мубрамияти мавзӯи: Диссертатсияи тақризшаванд дар доираи масъалаи коркарди технологияи маҳсулоти қаннодии ордии дорои ҳосиятҳои функционалий ва қимати баланди гизоӣ иҷро шудааст. Айни замон истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроки функционалий – яъне аз самтҳои афзалиятноки саноати ҳӯроквори мебошад, зоро маҳсулоти мазкур ба туфайли таркиби химиявии аз нутриентҳои зарурӣ бой метавонад навъи саломатии инсонро беҳ гардонида, ҳусусияти пешгирий намудани бемориҳои бо гизогирӣ алоқамандро дорад.

Таҳқиқот оид ба мукаммалгардонии таркиби химиявии маҳсулоти ҳӯрака, ҳусусан маҳсулоти қаннодии ордӣ бо мақсади зиёд намудани миқдори моддаҳои гизоии муҳимтарин, беҳ гардонидани тавозуни нутриентҳои ивазнашаванд аз ҳисоби ашёи биологии пурӯмат яке аз самтҳои аввалиндарачаи соҳаи истеҳсоли озукаворӣ мебошад. Шумораи зиёди ин таҳқиқҳо ба истифодай иловагиҳои табиӣ ҳамчун маводи ғанигардонанда равона шудаанд. Бартарии ин мавод аз он иборат аст, ки иловахои табиӣ дорои як моддаи зарурӣ не, балки якчанд моддаи ивазнашаванд мебошанд - ғайр аз сафедаҳо дар таркибашон витаминҳо, моддаҳои минералӣ, дигар компонентҳои гизоии қиматнок мавҷуд ҳастанд, ва ин моддаҳо дар таносуби зарурӣ, дар шаклҳои барои азхудшавӣ аз ҷониби организми инсон мусоид қарор доранд. Масъалаи баланд бардоштани қимати гизоии маҳсулоти ҳӯрака бо самтҳои зерин ҳалли хуро меёбад:

- истифодай ашёи сафедадори анъанавии растаний ва ҳайвонотӣ ба сифати ашёи ғанигардонанда;
- истифодай оқилонаи ҳама моддаҳои гизоии ашёи табиӣ;
- истифодай манбаҳои нави сафедаҳо, макро- ва микроэлементҳо, витаминҳо ва дигар моддаҳои гизоии функционалии бо роҳи микробиологӣ ё синтези химиявӣ ҳосилшуда. Бинобар ин, ҷустуҷӯи манбаҳои нави ашёи маҳаллии дорои ҳосиятҳои функционалий, мукаммалгардонии технологияҳои анъанавии истеҳсолот бо истифодаи чунин ашёи хом, коркарди дастурамал ва технологияи намӯдҳои нави маҳсулоти қаннодии функционалии ба талаботи гизогирӣ солим наздик дар асоси ашёи маҳалли ғайрианъанавӣ масъалаи мубрам ва муҳим мебошад. Бо назардошти ин, диссертатсияи Абдуллоева Ҳ.Ф. дар мавазӯи “Коркарди технологияи маҳсулоти функционалии қаннодӣ бо иловай орд аз донаи қадуи навъи маҳаллӣ” мубрам мебошад.

Натижаҳои мухимтарини кори диссертатсионӣ:

1. Таркиби химиявӣ, нишондодҳои физикию химиявӣ ва хосиятҳои функционалий-технологии орд аз донаи кадуи навъи маҳаллии “Иродӣ” омӯхта шуд. Муқаррар карда шуд, ки донаи кадуи навъи мазкур 30,8 % сафеда, ки қисми зиёдаш дар об ҳалшаванда мебошанд, 8,1% крахмал, 15,4 % наҳҷои физой, 3,9% моддаҳои минералӣ ва ва 38,81% равған дорад. Инчунин муқаррар шудааст, ки орди донаи каду нисбат ба орди гандум қобилияти баландтари нигоҳ доштани об ва равған дорад. Таркиби химиявӣ ва хосиятҳои технологий орди донаи каду дурнамо ва мақсаднокии истифодаи онро дар технологияи маҳсулоти ҳӯроқа таъмин мекунанд.

2. Дастурамал ва технологияи маҳсулоти қаннодии ордии дорои хосиятҳои функционалий - ҳалвои миллии тоҷикӣ ва кулчақанд аз ҳамири резонак бо иловай орди донаи каду коркад шуда, дар шароити истеҳсолии корхонаи ҶДММ “Имон” санҷида шудаанд. Натижаҳои санчишҳои истеҳсолӣ бо санадҳо тасдиқ шудаанд. Дар асоси натижаҳои таҳқиқҳо ва амсиласозии математикӣ дастурамали ҳалво ва кулчақанди резонак бо иловай орди каду муқаммал гардонида шуд.

3. Хосиятҳои органолептиկӣ ва нишондодҳои физикию химиявии маҳсулоти қаннодии ордии коркардшууда - ҳалво ва кулчақанд бо иловай орди донаи каду таҳқиқ шуданд. Натижаҳои тадқиқот муқаррар карданд, ки маҳсулоти коркардшууда дорои хосиятҳои хуби истеъмолӣ буда, нишондодҳояшон ба талаботи Стандартҳои давлатӣ мутобиқ мебшад.

4. Миқдори моддаҳои асосии ғизоӣ дар таркиби ҳалво ва кулчақанди коркардшууда бо иловай орди донаи каду муайян гардидааст. Аз рӯйи миқдори сафедаҳо, наҳҷои физоӣ, моддаҳои минералӣ ва равғанҳои полибехади ивазнашаванда маҳсулоти мазкурро ҳамчун маҳсулоти функционалий ҳисобидан имконпазир аст. Ҳисоби қимати энергетикий пастшавии калориянокии ин маҳсулотро нишон дод.

5. Намнокӣ, фаъолнокии об ва тағиیرёбии ин нишондодҳои ҳалво ва кулчақанд бо иловай орди донаи каду муайян карда шуд. Дар асоси натижаҳои бадастомада ва, инчунин, дар асоси хосиятҳои органолептиկӣ, миқдори муайяншудаи металлҳои вазнин (сурб, кадмий, симоб ва арсен) ва нишондодҳои микробиологӣ устуворӣ ва бехатарии маҳсулоти коркардшууда муқаррар карда шуд.

6. Лоиҳаи ҳуччатҳои ҳукуқӣ-меъёрӣ – шартҳои техниکӣ, дастурамали технологӣ ва дастурамали истеҳсолӣ барои маҳсулоти коркардшууда - ҳалво ва кулчақанд аз ҳамири резонак бо иловай орди донаи каду таҳия карда шуд. Шартҳои техниکӣ аз ҷониби Агентии «Тоҷикстандарт» ва дастурамали ҳалво ва кулчақанд аз тарафи корхонаи истеҳсолии ҶСММ «Имон» тасдиқ карда шуд.

Навгонии илмии тадқиқот.

Тадқиқот соҳиби чунин навгониҳои илмӣ мебошад:

-таркиби химиявии орд аз донаи кадуи навъи «Иродӣ», ки дар қаламрави Тоҷикистон парвариш мешавад, омӯхта шудааст. Таркиби химиявии муқарраршудаи ашёи мазкур дурнамои истифодаи онро ҳамчун компоненти функционалий дар технологияи маҳсулоти ҳӯроқа исбот мекунад.

- нишондодҳои физикий-химиявӣ ва хосиятҳои технологий орд аз донаи кадуи навъи «Иродӣ» - қобилияти нигоҳдории об, нигоҳдории равған, кафкофарӣ ва эмулсияофарӣ муайян шудаанд. Натижаҳои ба дастомада мувофиқи мақсад будани истифодаи орди донаи кадуро дар технологияи маҳсулоти ҳӯроқае, ки хосиятҳояш аз қобилияти нигоҳдории об ва равған вобаста аст, исбот мекунад.

- Дастурамал ва технологияи истехсоли маҳсулоти қаннодии ордии дорои хосиятҳои функционалӣ – ҳалвои миллии тоҷикӣ ва кулчақанд аз ҳамири резонак бо истифодаи орди донаи каду коркард шуд. Навоварии дастурамал ва технологияи коркардшуда бо Патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдик шудааст.

- Дар асоси таҳлили тағйироти хосиятҳои органолептиկӣ, намнокӣ ва фаъолнокии об ҳангоми нигоҳдорӣ устуворӣ ва бехатарии маҳсулоти таҳқиқшаванда муайян шудааст.

Аҳамияти амалии тадқиқот.

Дастирумал ва технологияи коркардшудаи истехсоли маҳсулоти қаннодии ордии функционалӣ бо иловаи орди донаи кадуи навъи маҳаллӣ зиёд шудани қимати гизоии маҳсулоти тайёрро имконпазир менамояд ва бо ин роҳ маҳсулоти мазкурро ба гизои солим наздик меқунад ва, инчунин, ба васеъ гардидани ассортименти маҳсулоти қаннодии функционалӣ ва манбаи ашёи хоми он мусоидат менамояд.

Аҳамияти амалии диссертатсия бо санадҳои санчишӣ дар шароити истехсолӣ ва татбиқӣ тасдик шудааст. Инчунин, натиҷаҳои ба дастомадаи таҳқиқот дар раванди таълими фанҳои «Технологияи маҳсулоти ҳӯрокиаи функционалӣ», «Иловаҳои ҳӯрок», «Асосҳои физикию биохимиявии истехсоли маҳсулоти ҳӯрок» дар барномаи таълимии бакалаврҳо ва магистрантҳо ва барои таҳияи маводҳои таълимӣ истифода шудаанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шинонномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия ба шинонномаи ихтисоси 05.18.01- Технологияи коркард, нигаҳдорӣ ва коркарди ҳӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полизӣ ва ангурпарварӣ аз рӯйи бандҳои зерин мувофиқат меқунад:

2. Коркарди илмиасоси – технологияи истифодаи навъҳои ашёи нав, инчунин маҳсулоти сонавии соҳаҳои ғалладонаӣ, маҳсулоти мевагӣ ва сабзавотӣ бо мақсади истифодаи самараноки захираҳо ва баланд бардоштани арзишҳои биологии он.

3. Коркарди технологияҳои нав (интенсивӣ) ва такмилсозии технологияи истехсоли маҳсулоти ҳӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, ғалладона, маҳсулоти мевагӣ ва сабзавотӣ, ангурпарварӣ дар доираи истехсолоти соҳаҳои ҳӯшагиҳо, хошоки омехта, ғалладонагӣ, нонӣ - макаронӣ, қаннодӣ, оби ҷави гайриалқулӣ, алқулӣ, ҳамиртурушиӣ, ликёру арак, шаробазӣ, консервакунонӣ, хушккунии мева ва сабзавот, омехтаҳои ҳӯрокӣ ва маҳсулоти тезяҳкунанда.

6. Коркарди технологияи намудҳои нави маҳсулот бо истифодаи маҳсулоти гайрианъанавӣ ва намудҳои нави ашё, омехтагиҳои мураккаб ва маҳсулоти нимтайёр бо танзими таркиби моддаҳои асосӣ ва ҷузъиёти фаъоли биологӣ, тағирии таркиби кимиёвӣ барои ба вучуд оварданӣ маҳсулоти нави дорои сифати гизонокии баланд ва сатҳи баланди истифодабарӣ, аз ҷумла таркиби маҳсулот барои кӯдакон ва маҳсулоти пархезӣ.

Эътидлонии натиҷаҳои тадқиқот. Эътидлонии натиҷаҳои бадастомада бо мувофиқии натиҷаҳои таҷрибай ва назариявӣ, истифодаи мачмӯи усулҳои муосири физикӣ ва химиявии таҳқиқ, санчиши натиҷаҳои бадастомада дар шароити истехсолӣ ва инчунин баррасии натиҷаҳои таҳқиқҳо дар конференсияҳои илмӣ ва нашри онҳо дар маҷаллаҳои илмӣ тасдиқ мегардад.

Саҳми шахсии муаллиф дар гузаронидани тадқиқоти озмоишӣ, таҳлилу омӯзиш ва шарҳи маълумотҳои тадқиқотии бадастовардашуда, омодасозӣ ва мураттабгардонии дастнависи диссертатсия ва маводҳои нашршудаи асосӣ мебошад.

Мувофиқатии диссертатсия ба меъёроҳои аз ҷониби КОА-и назди Президенти ҶТ муқарраргардида, оид ба тартиботи супоридани дараҷаҳои илмӣ.

Вобаста ба мавзӯи таҳқиқотии илмӣ ва натиҷаҳои асосии бадастомада 12 мақола ба нашр расида, 1 нахустпант, 2 санади ҷорикуниӣ дар истехсолот иҷро гардидаанд. Аз ин

шумора 6 мақола дар мачаллаҳои илмии тақризшаванда ва 6 мақола дар маводҳои конференсияҳои илмии байналмилалӣ ва чумхурияйӣ ба табъ расидаанд.

Натиҷаҳои кори диссертационӣ дар истеҳсолот ва мавзеъҳои тадқиқотӣ татбиқ гардида, инчунин, 2 санадҳои татбиқӣ ва 1 нахустпатент ба даст оварда шудааст.

Аслияти мундариҷаи автореферати диссертатсия зиёда аз 87,75%-ро (автореферат бо забони русӣ бо назардошти иқтибосоварӣ 93,32%) ташкил медиҳад. Иқтибосоварӣ дуруст ва саҳеҳ тартиб дода шудааст.

Комиссияи эксперти диссертатсияи Абдуллоева X.Ф.ро дар мавзӯи “**Коркарди технологияи маҳсулоти функционалии канодии ордӣ бо иловани орд аз дона и қадуи навъи маҳаллӣ**” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.18.01 – Технологияи коркард, нигоҳдорӣ ва коркарди хӯшагиҳо, лӯбиёгиҳо, маҳсулоти ғалладона, мевагию полезӣ ва ангурпарварӣ ба ҳимоя тавсия медиҳад.

Ба ҳайси **муқарризони расмӣ** комиссияи эксперти олимони мазкурро пешниҳод менамояд:

- академики Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор, профессори кафедраи меваю сабзавот ва токпарварии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур Аҳмедов Турсунбой Абдуллоевич;

- номзади илмҳои техникӣ, муовини директори заводи химиявии н.Дангара Сафаралиев Маҳмадалӣ Ҷавлаталиевич.

Ба сифати **Муассисаи тақриздиҳанда** – Пажӯҳишгоҳи бοғу токпарварӣ ва сабзавоткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.

Раиси комиссияи эксперти,
доктори илмҳои химия,
профессор,



Мухидинов З.Қ.

Аъзоёни комиссия:

номзади илмҳои техникӣ,
дотсент



Мирзозода Г.Ҳ..

номзади илмҳои техникӣ,
дотсент



Яминзода З.А.

Имзоҳо дурустанд:
котиби илмии Шӯрои
диссертационии 6D-KOA-50,
н.и.т., дотсент



Яминзода З.А.

Имзои н.и.т., дотсент Яминзода З.А.-ро тасдиқ мекунам

Сардори шуъбаи кадр ва корҳои маҳсусӣ

Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон



Бухориев Н.А.